

# Ҳасад аз бемориҳои қалби

[ Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیة ]

Аҳмад ибни Абдулҳалим

Тарҷума: Алӣ Сорими

Таҳияи: А. Ҳақназар

2011 - 1432

IslamHouse.com

# ﴿أمراض القلوب وشفاؤها﴾

«باللغة الطاجيكية»

أحمد بن عبد الحليم

ترجمة: علي ساري

إعداد وتقديم: أ. حق نظر

2011 - 1432

IslamHouse.com

## **Ҳасад аз bemoriҳои қалби**

**Ҳасад:** Яъне кинатузи нисбати касе ва хостори аз байн рафтани неъматҳоеки шомили он шуда аст.

**Баъзеҳо гуфтаанд:** Ҳасад ба ҳамон ранҷе мегӯянд, ки шахс ҳангоми бо хабар шудан аз ҳоли касеки вазъаш хуб шуда аст, мебарад.

**Ҳамчунин гуфтаанд:** Ҳасад яъне: Орзӯи дур шудани неъмат аз дигарон.

Ба ҳар ҳол ҳасад ҳамон буғзу кина ва кароҳат ва ранҷе аст, ки бо дидани хубии ҳоли маҳсуд ба ҳосид даст медиҳад.

### **Ҳасад бар ду навъ аст:**

- 1) Нороҳати ва ранҷур шудан ба хотири неъматеки насиби каси дигар шуда аст. Ин ҳасади мазмум ва нописанд мебошад, дар ин сурат ҳосид аз маҳсуд бадаш меояд ва ҳамвора бо дидани ў дучори нороҳати мегардад ва азият мешавад ва ин ба сурати бемори дар қалбаш мемонад ва агар бибинад ки он неъмат аз он шахс гирифта шуда аст, хушҳол

мегардад. Ҳар чанд ки барои у аз назари моли манфиъате надошта бошад, ҳамин қадар барои ӯ кофи аст ки қалбаш ороми ҳосил қунад ва дигар эҳсоси дард ва ранҷ нанамояд.

Албатта бояд донист ки ин дард ва ранҷ барои ҳамеша аз байн намеравад балки у монанди бемори аст, ки дардаш бо даво барои муддате таскин ёфта ва беморияш ҳамчунон боқи мемонад. Чун ин буғз ва нороҳатии у нисбат ба неъмат ва баҳшиши Ҳудованд ба бандагонаш навъи бемори аст ва мумкин аст дубора нисбат ба касе дигаре баргардад. Ва ин ниҳояти бадбаҳти ва зиёнкори аст.

2) Ҳосид бартарии маҳсудро бар худ нописанд медонад ва дўст дорад бидуни онки чизе аз шахси маҳсуд кам шавад ӯ ҳам мисли шахси маҳсуд ё болотар аз ӯ бошад. Инҳам навъи ҳасад аст ва ба он ғибта низ мегӯянд.

Чунончи Паёмбари акрам(с) дар ҳадиси муттрафакун алайҳи ки аз Абдуллоҳ ибни Масъуд ва Абдуллоҳ ибни Умар ривоят шуда, онро ҳасад номида аст:

«لَا حَسْدٌ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيُ بِهَا وَيَعْلَمُهَا وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَسُلْطَنَةً عَلَى هُلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ».

«Ҳасад чуз дар ин ду чиз, чойз нест: 1. Мардеки Ҳудованд ба у илм ва ҳикмате дода ва ба он қазоват мекунад ва ба мардум илм меомӯзад, 2. Касеки Ҳудо ба у мол ва сарвате иноят карда аст ва уро бар он мусаллат гардонидааст то онро дар роҳи ҳақ сарф намояд».

Ва ривояти Абдуллоҳ ибни Умар чунин аст:

«لَا حَسْدُ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُولُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

«Ҳасад чуз дар ин ду чиз ҷоиз нест: 1. Мардеки Ҳудованд бар у Қуръон дода ва ў шабу рӯз машғули хондан ва амал кардан бар он аст, 2. Мардеки Ҳудованд бар ў мол ва сарвате дода аст ва у ҳам шабу рӯз машғули бахшидани он дар роҳи ҳақ аст».

Пас ин навъ ҳасад ки дар он дур шудани неъматро аз дигарон орзу накунад, балки онро барои худ низ орзу намояд ишколе надорад.

Имом Бухорӣ аз Абу Ҳурайра(р.з) ривоят мекунад ки Паёмбари акрам(с) фармуд:

«لَا حَسْدُ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا لَبْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ هَذَا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ

مala fehu yehlekhe fi al-haq qatal rjal; ya libtني أويتت مثل ما أويتى هذا فعملت فيه مثل  
ما يعمل هذا».

«Ҳасуди дар ғайри ин ду чиз дуруст нест: Яке дар бораи мардеки Худованд бар ӯ Қуръон дода аст ва ӯ шабу рӯз машғули тиловати он мебошад. Чунонки шахси дигаре Қуръон хондани уро мешунавад ва мегуяд: Худоё! Кош мисли ончики ба он мард ато кардай ба ман низ ато мекарди, то ман ҳам монанди у тиловат мекардам. Ва мардеки Худо ба ӯ мол ва сарвате ато карда ва онро дар роҳи ҳақ сарф мекунад, шахси дигаре мегуяд: Худоё! Кош мисли ончики ба он мард ато кардай ба ман низ ато мекарди то ман ҳам мисли ӯ амал мекардам».

Пас Паёмбари акрам ҳасадро фақат дар ин ду чиз ҷойз медонист. Ва ин навъ ҳасадро уламо Ғибта номидаанд. Ки иборат аз ҷалб кардани неъматеки Худованд ба дигаре додааст бидуни инки орзуӣ дур шудани неъмат аз он шахс бикунад.

Ва дар инчо агар савол шавад ки чаро ба ғибта ҳасад гуфта шуда аст, дар ҳолеки инсон дӯст дорад Худованд ба у неъмати фаровон бидиҳад? Дар ҷавоб

бояд гуфт: Нуқтаи огози ин дўст доштан ба хотири дидани он неъмат бар касе буда аст, ки аз дидани он эҳсоси дард ва ранҷ намуда аст. Ва агар он неъматро дар ғайри худ намедид ҳечгоҳ эҳсоси ниёз ба он намекард. Пас замонеки сарчашмаи ин эҳсос ва ин орзу чунин буда, барои он номе ҷуз ҳасад наметавон гирифт.

Аммо агар касе бидуни дидани он неъмат дар шахси дигар дўст дошта бошад ки Ҳудованд бидуни онки дари раҳматашро бар рӯйи дигаре бибандад ва неъматашро аз у бигирад, ба у низ неъмат бибахшад. Инро ҳасад наменоманд балки эҳсоси ниёз нисбат ба неъмате аст, ки онро аз Ҳудояш дархост менамояд. Ва аксари мардум ба навъи дувум аз ҳасад имтиҳон ва озмоиш мешаванд. Ҳудованд низ меҳоҳад ки инсон навъи дувуми ҳасадро дошта бошад. Қобили ёдовари аст, ки ин навъро мунофаса (мусобақа додан дар ба даст овардани хайр ва неки) низ гуфтаанд, ки дар он ду нафар барои расидан ба хайр ва неки рақобат мекунанд ва ҳар ду қасди пирузи доранд, меҳоҳанд ки муқарраби даргоҳи илоҳи бошанд.

Мусобиқа ва рақобат аз роҳи шаръи ишколе надорад  
балки мавриди ситоиш ва тақдир низ мебошад.  
Чунончи Худованд мефармояд:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٦﴾ عَلَى الْأَرَابِكَ يَنْظُرُونَ ﴿٢٧﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نُضْرَةُ التَّعِيمِ  
يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مَّكْنُومٍ ﴿٢٨﴾ خَتَمُهُ وَمِسْكٌ وَّفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُنْتَفِسُونَ ﴿٢٩﴾﴾

[المطففين ٢٦-٢٩]

«Албатта, некон дар неъматанд,  
Бар тахтҳо нишаста ва наззора мекунанд.  
Бар чехраашон таровати неъматро мешиносӣ.  
Аз шаробе холис, ки бар сари он мӯҳр ниҳодаанд,  
сероб мешаванд.  
Мӯҳри он аз мушк аст ва пешдастикунандагон дар он  
бар яқдигар пешдастӣ мекунанд» Мутаффифин 22- 26

Дар ин оят Худованд ба сабқат гирандагон ва  
шитобандагон мефармояд барои ба даст овардан ва  
расидан ба неъматҳои абадии биҳишт бо ҳам  
мусобиқа диханд на барои ба даст овардани дунёи  
фони. Ва ин мағҳум мувофиқи ҳадиси Паёмбари  
Худо(с) мебошад ки дар он аз роҳи ҳасодат расидан  
наҳи кардааст, магар дар ду маврид: Яке инки Худо ба  
касе илм ато намуда ва он шаҳс низ ба он илми худ

амал мекунад ва онро ба дигарон ёд медиҳад. Дувум: касеки ба ӯ илм дода шуда аст, на ба он амал мекунад ва на ба дигарон ёд медиҳад ё моле ба ӯ дода шуда ва онро дар роҳи Ҳудо сарф намекунад, арзиши ҳасуди надорад ва набояд орзуй расидан ба уро дошт зеро дар расидан ба ӯ хайре вучуд надорад ба ҷуз азоб ва бадбахти.

Ҳамчунон ба касеки вилоят ва сарпасти voguzor мешавад ва ӯ низ ба адлу илм дар анҷоми он мекушад ва амонатро ба аҳлаш мерасонад ва ҳаққи вилоятро онгунаеки ҳаст адо мекунад ва миёни мардум ба Қуръону ҳадис ҳукм менамояд, аз дараҷаи болои бархурдор аст. Ва мисоли ӯ монанди муҷоҳиде аст ки дар ҷиҳоди бузурге ба сар мебарад. Ҷун нағси башари тавре ҳалқ шуда аст, ки нисбат ба касонеки дар саҳти ва ранчи зиёде ҳастанд ҳасодат намекунад. Ба ҳамин хотир аст ки Паёмбари акрам (с) баҳси муҷоҳид дар роҳи Ҳудоро дар аҳодиси ҳасодат наёварда аст, зеро инсони муҷоҳид дар чунон саҳти ва нороҳатие ба сар мебарад, ки дорой фазл ва бартари бештаре нисбат ба касе аст, ки молашро дар роҳи Ҳудо инфоқ мекунад ва ё илмашро ба мардум ёд

медиҳад, чун ин ду даста дорои душмане нестанд ки ба онҳо фишор биёварад ва дучори саҳти ва нороҳати шаванд.

Ва агар онҳо низ дар роҳи инфоқи мол ва нашри илм дорои душмане шаванд, қатъан хайр ва савоби онҳо низ афзоиш меёбад. Ҳамчунин Паёмабари ислом (с) баҳси инсони намозгузор, рузадор ва ҳаҷ кунандаро дар аҳодиси ҳасодат зикр накард. Зеро ингуна аъмол маъмулан аз назари иҷтимоъи барои инсон ба қадри инфоқ ва илмомӯзи судманд нестанд.

Ҳасад варзидан бештар нисбат ба мансаб ва мақоми раёсат иттифоқ меафтад на ба хотири вазъияти хуроку либос ва нушидани ва ғайра. Бино барин Паёмбари Ҳудо (с) ҳасадро нисбат ба соҳиби мол ва олим ҷоиз донист ба шартеки ба сурати ғибта бошад. Чун ин ду шаҳс ҳамеша дар миёни мардум дорои қадру манзилати зиёде бошанд. Ва ҳамвора гуруҳи анбуҳи мардум пиromуни уламо ва сармоядорон дида мешаванд. Олим ба мардум ғизои руҳию равони медиҳад ва соҳиби мол ба мардум ғизои ҷисми медиҳад ва дар ҳар ҳолат мардум ба онҳо ниёз доранд чунонеки Ҳудованд мефармояд:

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوًّا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِعُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هُلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾٦٥ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هُلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾٦٦﴾ [النحل ٧٥-٧٦]

«Худо ғуломи зархаридеро мисол меорад, ки ҳеч қудрате надорад ва касеро, ки аз ҷониби хеш ризки некӯяш додаем ва дар ниҳону ошкоро нафақа мекунад. Оё ин ду баробаранд? Сипос (ситоиш) хоси Худост, балки бештарашон намедонанд.

Ва Худо мисоли ду мардро баён мекунад, ки яке гунг асту тавони ҳеч чиз надорад ва бори дӯши хоҷаи худ аст, ҳар ҷо, ки ўро бифиристад, ҳеч фоидае ҳосил намекунад. Оё ин мард бо он кас, ки мардумро ба адл фармон медиҳад ва худ бар роҳи рост меравад, баробар аст?» Наҳл 75-76

Мисоли аввал: Худованд дар ин мисол зоти пок ва муқаддаси худро бо шариконеки мардум дар ибодат бо ӯ гирифтаанд муқойса мекунад. Шарикон ва бутонеки ҳеч қудрате бар анҷоми амали судманд ва ё қаломи муфид надоранд. Оё касеки барда ва ғуломи каси дигаре бошад ва қодир бар анҷоми ҳеч коре набошад, бо касеки Худованд ба у молу сарват ато карда ва ӯ низ аз ин молу сарват дар роҳи Худо

инфоқ мекунад, баробар аст? Пас Худовандеки қодир ба неки расондан ба бандагон аст, читавр шабеҳ ва монанди маҳлуқи очиз ва нотавон мебошаడ, ки құдрати анчоми ҳеч кори муғидро надорад? Читавр мүмкін аст ки чунин маҳлуқеро бо Худо шарик қарор дод? Аслан чунин чиз маҳол ва ғайри қобили тасаввур аст.

Мисоли дувум: Боз Худованд дар ин мисол зоти поку муқаддасашро бо шариконеки мардум дар ибодат барои Худованд қарор додаанд муқоиса мекунад, шарикон ва бутонеки наметавонанд ҳарф бизананд ва фикр қунанд. Оё қасеки лол аст ва наметавонад бияндешад ва қодир ба анчоми ҳеч коре нест ва бори гардани соҳибаш аст ва ҳар замон ки ўро ба дүнболи коре бифиристанд наметавонад онро анчом диҳад ва ҳеч нафъе надорад, монанди касе аст, ки олим аст ва адолат мекунад ва ба роҳи рост ва адл даъват менамояд ва худаш низ ба роҳи рост устувор аст? Пас чи расид ки бандәеро бо Худованде, ки олим, одил, қодир бар амру наҳи ва барпо дорандаи роҳи рост аст шарик бикунанд. Худованд мефармояд:

﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَكِ كُلُّهُ وَأُولُو الْعِلْمٍ قَاتِلًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران ۱۸]

«Аллоҳ гувоҳӣ дод, ки ҳеч худое (барҳақ) чуз ў нест. Ва гувоҳӣ доданд фариштагону донишмандон дар он ҳол, ки Худо тадбиркунандаи олам аст ба адл. Худое (барҳақ) чуз ў нест, ки пирӯзманду ҳаким аст!» Оли Имрон 18

На! ҳаргиз, Худованд бо бутон ва шарикони паст ва бе арзиш қобили муқоиса нест.

Ба хотири ҳамин ду неъмати ёд шуда буд ки мардум хонаводаи Аббосро бузург ва муҳтарам мешумурданд зеро дар он хонавода Абдуллоҳ ибни Аббос (р.з) вучуд дошт ки ба мардум Қуръон ва ҳадисро ёд медод ва бародари дигарааш ба мардум ғизо медод, мардум низ онҳоро гироми медоштанд.

Ҳамчунин вақтоқи Муъовия (р.з) мардумро медиҳд ки аҳком ва маносики ҳаҷҷи хешро аз саҳобии бузургвор Абдуллоҳ ибни Умар (р.з) мепурсанд ва ў ба онҳо посух медиҳад гуфт: Ба Худо савганд ин шарофати бузурге аст ки Худованд насиби Абдуллоҳ карда аст.

Ривоят шуда аст, ки Умар бо Абубакр(рз) дар ба даст овардани хайр ва неки мусобиқа мекарданд. Чунонки дар ривоятеки аз Умар (р.з) нақл шуда аст мегуяд:

«أمرنا رسول الله أن نصدق. فوافق ذلك مالا عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتي أبوبكر رضي الله عنه بكل ما عنده. فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله و رسوله. فقلت: لا أسبقك إلى شيء أبداً».

«Паёмбари акрам (с) моро амр кард ки барои чиход дар роҳи Ҳудо мол биёварем. Ман ҳам моле доштам. Бо ҳуд гуфтам: агар бино бошад рузе аз Абубакр сабқат бигирам, сабқат мегирам. Барои ҳамин нисфи моле ки доштам назди он ҳазрат бурдам. Паёмбари Ҳудо фармуд: Чизе барои хонаводаат боқи гузоштай? Гуфтам :Нисфи молро барои онҳо гузоштам. Дар онлаҳза Абубакр тамоми молашро овард. Паёмбари акрам ба ӯ гуфт: Чизе барои хонаводаат боқи гузоштай? Гуфт: Ҳудо ва расулашро барои онҳо боқи гузоштаам. Гуфтам: Эй Абубакр! ман ҳечгоҳ дар анҷоми чизе аз ту пеши наҳоҳам чуст».

Ончиро ки ҳазрати Умар (р.з) анчом дод, навъи мусобиқа дар амри хайр ва ғибтаи саҳеҳ буд. Вале Абубакр (р.з) ҳамеша нисбат ба Умар бартари дошт ва ў ниёзе ба мусобиқа ва ғибта надошт аз инру ҳечгоҳ ба ҳол ва вазъи касе дигар ҳасад намеварзад.

Паёмбари Ҳудо Мусо алайҳи салом низ дар ҳангоми меъроҷ ба ҳоли хотами Паёмбарон ғибта хурд то ҷоеки чунин ривоят шуда аст.

«بَكَىٰ لِمَا تَجَوَّزَ النَّبِيُّ فَقِيلَ لَهُ مَا يَبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكَىٰ لَأْنَ غَلَامًا بَعْثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَمْتَهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي». البخاري و مسلم.

«Замоне ки Паёмбари акрам аз канори Мусо (алайҳи салом гузашт, ба гиря афтод. Гуфтанд: чаро гиря мекуни? Гуфт: ба хотири инки навҷавоне баъд аз ман мабъус шуда аст ва төъодди касонеки аз уммати у вориди биҳишт мешаванд аз уммати ман бештаранд»  
Бухори ва Муслим.

Дар миёни саҳобаи расули Ҳудо (с) ашхоси дигаре низ чун Абуубайда ибни Ҷарроҳ (р.з) ва амсоли ў буданд ки аз ҳамин навъ ҳасади мубоҳ яъне: ғибта хурдан дури мекарданд, чун дарача ва мақоми онҳо

болотар аз ин буд ки ба шахси дигаре ғибта бихуранд ва ба ҳамин хотир аст ки Абуубайда (р.з) шойстагии амини уммат буданро аз тарафи Паёмбари акрам (с) ба даст овард ва чунончи Паёмбари акрам уро амини Уммат номида аст.

Пас шахси аминеки дар худ ҳечгуна тарсу эҳсосе нисбат ба қутоҳи дар амонатҳо намебинад, аз касе ки дар худ эҳсоси накс дар амонатдори мекунад, муқаддамтар аст.

Дар ҳадисеки имом Аҳмад ибни Ҳанбал (р) ривоят карда аст, Анас ибни Молик (р.з) мегуяд:

«كنا يوما جلوسا عند رسول الله فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفلج رجل من أهل الجنة. قال فطلع رجل من الأنصار ينظف لحيته من وضوء، قد علق نعليه في يده الشمال فسلم. فلما كان الغد قال النبي مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله، فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله».

«Рӯзе назди Паёмбари Ҳудо нишаста будем. Он ҳазрат фармуд: Акнун аз ин тараф марде аз аҳли биҳишт меояд. Ногаҳон марде аз ансор омад, дар ҳолеки маҳосини (ришу рӯи) худро аз вузуеки гирифта буд хушк мекард ва кафшҳояшро ба дasti

чап гирифта буд. Ӯ наздик омада салом кард. Фардои онрӯз дубора Паёмбари акрам (с) сухани дирӯзаро такрор кард ва ногаҳон ҳамон мард ба ҳамон ҳолати рӯзи қабли омад. Рӯзи сеюм низ Паёмбари акрам сухани рӯзи гузаштаашро такрор кард ва боз ҳамон мард ба ҳамон ҳолати қабли омад».

Ҳангоме ки Паёмбари Ҳудо бархост ва рафт Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ѓос дунболи он мард барроҳ афтод ва баъдан чунин таъриф кард: Назди он мард рафтам ва гуфтам: Ман бо падарам дучори ихтилоф шуда ва савганд хурдаам, ки то се рӯз наздаш наравам, агар ичоза бидиҳед меҳоҳам ба хонаи шумо биёям. Он мард ичозат дод ва се шабона рӯз дар хонааш будам. Дар ин муддат амале маҳсусе аз он мард надидам, фақат ӯ шабҳо вақтоги либос дар меовард меҳобид, зикри Ҳудоро мекард ва такбир мегуфт ва то фаро расидани намози субҳ меҳобид. Абдуллоҳ мегуяд: Аз он шахс ҷуз шукр ва сипоси Ҳудо чизе нашунидам, вақте хостам ба хонаам бар гардам ба ӯ гуфтам: Эй бандай Ҳудо! Ман бо падарам ҳечгуана мушкили надорам. Балки аз Паёмбари акрам (с) шунидам ки се бор фармуд:

"Акнун марде аз аҳли биҳишт аз фалон роҳ меояд" ва ҳар се бор ту аз он роҳ омади. Хостам чанд рӯзе бо ту бошам то бубинам чи амале анҷом медиҳи ки биҳишти шудаи то ман низ онгуна амал қунам. Вале туро надидам ки амали зиёде анҷом дихи. Пас чӣ чизе боис шуд то Паёмбари Худо дар ҳақи ту бигуяд, биҳишти ҳасти? Он мард гуфт: Ман амали хоссе анҷом намедиҳам ки боиси биҳишти шуданам шуда бошад. Танҳо медонам ки кина ва буғзи ҳеч мусалмонеро дар дил надорам ва нисбат ба хайре ки Ҳудованҷ ба касе ато карда ҳасад намеварзам. Абдуллоҳ гуфт: Пас ҳамин аст он чизеки туро ба ин мақом расонида аст ва ҳар кас тавони онро надорад.

Манзури Абдуллоҳ ибни Амр ин буд ки гарчи зоҳири ин амал сода ба назар мерасад, вале бештари мардум ба он гирифтор ҳастанд. Ва ба ҳамин хотир аст ки Ҳудованҷ ансорро мавриди ситоиш ва тамҷид қарор медиҳад ва дар мавриди онон мефармояд:

﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر ۹]

«Ва касоне, ки пеш аз омадани муҳочирон дар диёри худ будаанд ва имон овардаанд, онҳоеро, ки ба сӯяшон муҳочирант кардаанд, дӯст медоранд. Ва аз он чӣ муҳочиронро дода мешавад, дар дил эҳсоси ҳасад намекунанд ва дигаронро (муҳочиронро) бар худ тарҷеҳ (афзалият) медиҳанд, ҳар чанд худ (ансор) мӯҳтоҷ бошанд. Ва онон, ки аз бухли хеш дар амон монда бошанд, растагоронанд!». Ҳашр 9.

Муфассирон мегуянд: Ансор дар дилҳояшон ҳечгуна эҳсоси ҳасад ва гибтае нисбат ба ончики аз моли файъ (молеки бидуни ҷанг дар ҷиҳод бо коғирон ба даст меояд) ба муҳочирон дода мешуд надоштанд. Ҳатто мол ва сарвати худашонро низ бо муҳочирон тақсим мекарданд. Бо вучуди ин дар миёни Авс ва Ҳазраҷ ки аз қабоили Мадина буданд гибта вучуд дошт ва ба якдигар гибта меҳурданд, чунончи дар диндори бо ҳамдигар рақобат мекарданд ва агар яке аз онҳо медид ки тарафи муқобил кореро анҷом дода, ки боиси фазл ва бартарии ӯ назди Ҳудо ва Паёмбари Ҳудо шуда аст, ӯ низ фавран ба анҷоми он кор мубодарат меварзид, то аз ин фазл ва бартари бе баҳра намонад.

Албатта ин масъала мусобиқа барои расидан ва тақарруб ба Худованди бузург буд, на навъи кина ва буғз нисбат ба яқдигар ва ҳасодат ва ғибтае буд бароӣ расидан ба камол ва паймудани тариқи саъодат на тасохуби мақом ва мансаби дуняви. Хушо ба ҳоли чунин дилҳо, ва хушо ба ҳоли соҳибони чунин дилҳо зеро Худованд мефармояд:

﴿خَتَّمُهُ وَ مُسْكِنٌ وَّ فِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين ٢٦]

«Мӯҳри он аз мушк аст ва пешдастикунандагон дар он бар яқдигар пешдастӣ мекунанд». Мутаффифин 26.

Аммо он ҳасадеро ки мазмум ва нописанд аст Худованд ҳаром қарор дода аст чунонеки дар мавриди ҳасодати Яхуд мефармояд:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُقْقُ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة ١٠٩]

«Бисёре аз аҳли Китоб, бо он ки ҳақиқат бар онҳо ошкор шуда, аз рӯи ҳасад дўст доранд шуморо пас аз имон оварданатон ба куфр бозгардонанд. Афв кунед ва гузашт кунед, то Худо фармонашро биёварад, кӣ ў бар ҳар коре тавоност!». Бақара 109.

Яхудиён муртад шуданд ва боз гашти аз исломи мусалмононро аз рӯйи ҳасад ва кинаеки доштанд орзу мекарданд. Зеро онҳо аз ин неъмат ва фазле ки насиби мусалмонон шуда буд хеле нороҳат буданд ва эҳсоси буғзу кина мекарданд. Дар ин бора Ҳудованд мефармояд:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا إِنَّهُمْ لَهُ مِنْ فَضْلٍ هُنَّ فَقَدْ ءاَتَيْنَا إِلَيْهِمْ أُكْتَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝ فَمِنْهُمْ مَنْ ءامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ وَكُفَّى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝﴾ [النساء - ۵۴ – ۵۵]

«Ё бар мардум ба хотири неъмате, ки Худо аз фазли хеш ба онҳо додааст, ҳасад мебаранд? Дар ҳоле, ки мо ба хонадони Иброҳим китобу ҳикмат додем ва фармонравоии бузург арzonӣ доштем.

Баъзе ба он имон оварданд ва баъзе аз он рӯй гардонданд. Дўзах - он отashi афруxta онҳоро бас!» Нисо 54/55.

Ҳамчунини Ҳудованди мутаъол мефармояд:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ  
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ  
النَّفَّاثَاتِ فِي الْأَعْقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾﴾ [الفلق ١-٥]

«Бигү: «Ба Парвардигори субҳадам паноҳ мебарам,  
Аз шарри он чӣ биёфаридааст  
Аа аз шарри шаб чун дарояд  
Аа аз шарри ҷодугароне, ки дар гиреҳҳо медаманд.  
Аа аз шарри ҳасуд чун ҳасад меварзад!» фалақ 1-5  
Муфассирон мегӯянд: Ин сура ба хотири ҳасодати  
яхудиён ва сеҳреки Лабид ибни Аъсам дар ҳақи  
Паёмбари акрам (с) анҷом дод нозил шуд. Пас агар  
шахси ҳасуд бар асоси ҳасодати худ амал қунад  
ситамгар ва мутаҷовиз ба ҳисоб меояд. Дар натиҷа  
мустаҳиқи азоби Худованди мегардад. Аз ин рӯй  
бояд аз ҳасодат даст бардорад ва тавба қунад. Аммо  
шахсеки мавриди ҳасодат қарор гирифта мазлум аст  
ва бояд дар баробари азият ва озори ҳасуд сабр қунад  
ва аз шарри у аз Худо паноҳ бибарад то имонаш  
солим бимонад.

Худованди муттаъол мефармояд:

»وَدَكْثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُقْقُ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ [البقرة]

«Бисёре аз аҳли Китоб, бо он ки ҳақиқат бар онҳо ошкор шуда, аз рӯи ҳасад дўст доранд шуморо пас аз имон оварданатон ба куфр бозгардонанд. Афв кунед ва гузашт кунед, то Худо фармонашро биёварад, кӣ ўбар ҳар коре тавоност!» Бақара 109.

Худованд Юсуфро ба василаи ҳасодати бародаронаш ба у мавриди озмуйш қарор дод чунонки бародаронаш гуфтанд:

»إِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَغَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ [يوسف]

«Он гоҳ, ки гуфтанд: «Юсуф ва бародараши (Бинёмин, ки аз як падару як модаранд) назди падарамон маҳбубтар аз мо ҳастанд, ҳол он ки мо худ як чамоъатем. Албатта, падарамон дар иштибоҳи ошкорест» Юсуф 8.

Онҳо нисбат ба ҷойгоҳ ва манзилати Юсуф ва бародараш Бинёмин назди падарашон доштанд, ҳасодат варзидаанд бино барин Яъқуб алайҳи салом ба Юсуф гуфт:

﴿قَالَ يَبْنُيَّ لَا تَقْصُصْ رُعَيَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ اللَّهَ شَيْءَانَ لِلإِنْسَنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [يوسف ٥]

«Гуфт: «Эй писаракам, хобатро барои бародаронат ҳикоят макун, ки туро ҳилае меандешанд. Зоро шайтон одамиёнро душмане ошкор аст!» Юсуф 5.

Барои ҳамин онҳо бо сухбат кардан дар мавриди қатли Юсуф ва андохтани ўдар чоҳ ва фурухтани вай ба унвони барда (ғулом) ба қасонеки ба сарзамини куфр мерафтанд ва боъис шуданд ки Юсуф бардаи куффор шавад, дар ҳақи Юсуф ситам раво доштанд ва уро мавриди ситам қарор доданд. Ва дар инчо Юсуф ба василаи занеки уро ба фасод даъват мекард мавриди озмоиш қарор гирифт ва ўбарои начот ба Ҳудованд паноҳ бурд ва зиндонро бар озоди ва азоби дунёро бар азоби охират баргузид. Мулоҳаза мекунем ки Юсуф дар ин ҷараёнҳо ба сабаби муҳаббати он зан мазлум ва мавриди ситам қарор

гирифт. Бародарон кинатузаш ҳам ба сабаби кинаеки нисбат ба Юсуф дар дил доштанд үро дар чоҳ андохтанд. Сипас ба унвони бардаи асир ва бе ихтиёр үро фурухтанд ва Юсуф ки дар ниҳоят мардонаги ва озодӣ буд ба боғи бардаги дар оварданд ва сар анҷом үро ба зиндан андохтанд. Ва ин озмойши саҳтарин буд.

Юсуф бузургтарин ва саҳттарин мусибатҳо ва ранҷҳоро мутаҳаммил шуд ва бо ихтиёри комил роҳи сабрро баргузид ва бо тақвое ки дошт ҳама чизро таҳаммул кард. Ба хилофи сабр дар муқобили ситамҳое ки ба ӯ раво доштанд. Зеро дар онҷо ҳеч ихтиёре надошт ва комилан маҷбур буд. Бояд донист ки сабр аз анҷоми маъсият аз сабр ба маъсият афзал аст. Чунончи ки Худованд мефармояд:

﴿إِنَّهُ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٩٠] ﴿يُوسُف﴾

«Зеро ҳар кас, ки парҳезгорӣ кунад ва сабрро пеша кунад, **Худо муздашро нобуд намесозад**» Юсуф 90.

Инсони мӯъмин ингуна бар имонаш сабр дошта бошад, яъне агар аз ӯ хостанд, ки аз динаш даст

бардорад ва кофир шавад вагарна ба зиндонаш меандозанд, ё аз сарзаминаш берунаш меқунанд, бояд бар имонаш устувор бимонад ва роҳи дуюмро интихоб намояд яъне роҳи сабр ва таҳаммулро дар пеш гирад. Ва ҳичратро бипазирад ҳамчунон ки ин масъала барои муҳочирони садри ислом пеш омад ва онҳо тарки ватанро бар даст қашидан аз динашон тарҷиҳ доданд ва пайваста мавриди азият воқеъ мешуданд.

Паёмбари бузурги ислом низ ба шеваҳои муҳталиф мавриди азият ва азоб қарор гирифт, зеро аз Юсуф хоста шуд, ки ё зино кунад ва ё ба зиндон биравад вале аз Паёмбари акрам (с) ва асҳобаш хоста шуд ки аз динашон даст бардоранд вагарна кушта мешаванд. Албатта зинدونи шудан аз куштан роҳаттар аст.

Албатта бояд донист ки мушрикон Паёмбари Худо ва тоифаи бани Ҳошимро барои муддати зиёде дар шаъби Абутолиб зинدونи, муҳосира ва таҳрими иқтисоди карданд ва пас аз марги Абутолиб доираи фишорашон бар Паёмбари Худо тангтар шуд. Ва ҳангомеки аз байъати ансор бо Паёмбари акрам дар ақабаи аввал ва дуюм бо хабар шуданд дар садад

чилавгири аз ҳичрати мусалмонон ба Мадина шуданд. Ва ҳатто тасмим гирифтанд, ки расули Ҳудоро ба қатл бирасонанд, инчо буд ки ҳар кас меҳост ҳичрат намояд ба таври пинҳони ҳичрат мекард. Фақат Умар ибни Ҳаттоб (р.з) ва афроде монанди ў бо шаҷоъат ва далери дар пеши ҷашми ҳамаи мушрикон ҳичрат карданд. Ҳулоса инки онҳое ки тавонистанд ҳичрат карданд ва боқи қасоне ки қодир ба ин кор набуданд дар Макка монданд ва ба зиндан андохта шуданд.

Бале! Мусибатҳо ва мушкилоте ки ба мӯъминон раво дошта шуд ба хотири итоат аз Ҳудо ва Паёмбараш буд. Яъне онон ба ихтиёри худ Исломро баргузиданд ва ба хотири имонашон мавриди азият ва озор қарор гирифтанд. Вале мусибати зиндани шудани Юсуф, як балои осмони буд ки Юсуф ҳеч чорае ҷуз он надошт. Чунонки Ҳудованди муттажол мефармояд:

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَعَى بُرْهَنَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ الْسُّوءَ وَالْفُحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف ٢٤]

«Ва ҳамоно, он зан (Зулайҳо) оҳангига ў кард. Ва агар на бурҳони Парвардигорашро дид, ў низ оҳангига

он зан мекард. Чунин кардем, то бадӣ (хиёнати сайид ё мавло) ва беҳаёро аз вай бозгардонем. Зеро ӯ аз бандагони покдили Мо буд!» Юсуф 24.

Пас Юсуф ҳам қасди Зулайхоро кард vale чун бурхон ва ҳуҷҷати Ҳудовандро дид, даст нигоҳ дошт. Пас бадин суратҳам сабри Юсуф дар муқобили маъсият ва ҳам сабраш дар муқобили зулмеки тавассути бародаронаш бар ӯ рафт то ҳади зиёде иҷбори буд ва иттифоқे буд ки барояш пеш омад, ҳамчунин маҳбуб шудан назди падар ба интихоби Юсуф набуд ки баъдҳо дар асари он ин ҳама мусибатҳо барояш пеш омад, пас интихоби ранҷу мусибат дар роҳи ислом, ақида ва мубориза дар роҳи куфр баёнгари авчи имон ва қуллаи убудият аст. Вақтеки Ҳудованд касеро дар муқобили бемори ва аз даст додани азизонаш ё ба хотири аз даст додани молаш сабр кунад, подош медиҳад. Пас подоши касе ки дар роҳи имон ва ақидааш ранҷҳоро бо ихтиёри худ, бо ҷон ва мол бихарад чигуна хоҳад буд?!

Худованд мефармояд:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمًا وَلَا نَصْبٌ وَلَا فَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْلُونَ مَوْطِئًا  
يَعِيشُ الْكُفَّارُ وَلَا يَتَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ تَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ  
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبه ١٢٠]﴾

«Аҳли Мадина ва арабҳои бодиянишини атрофи онро нарасад, ки аз ҳамроҳӣ бо паёмбари Ҳудо қафокашӣ кунанд ва набояд, ки аз ў ба худ (яъне аз ў гузашта ба ҳифзи ҷони худ бошанд), пардозанд. Зеро дар роҳи Ҳудо ҳеч ташнагӣ ба онҳо чира (ғолиб) нашавад ё ба ранҷ наафтанд ё ба гуруснагӣ дучор нагарданд ё қадаме, ки коғиронро ҳашмгин созад, барнадоранд, ё ба душман дастбурде назананд (мисли ғанимат гирифтсан аз душманон), магар он ки амали солеҳе барояшон навишта шавад, ки Ҳудо подоши некӯкоронро нобуд намесозад!» Тавба 120. Ҳасодат яке аз бемориҳои муҳими қалби аст. Марази ъом ва фарогир аст, ки фақат иддаи андаке аз мардум ба он мубтало шудаанд. Машҳур аст ки мегуянд: Ҳеч кас аз ҳасодат поку тоза нест, фақат фарқ дар ин аст, ки шахси ҳарис онро ошкор мекунад ва шахси карим ва муҳтарам онро пинҳон медорад.

Ҳасани Басри(р)-ро гуфтанд: Оё мұммин ҳасад меварзад? Гуфт: Магар достони Юсуф ва бародаронашро аз ёд бурдаед? Ҳасад дар дили инсон рахна мекунад ва то замонеки ба марҳилаи амал дар наёмада бошад, гунохе маҳсуб намешавад. Касеки дар дилаш нисбат ба шахси дигаре ҳасад варзад бояд бо ба кор бурдани сабр ва тақво асари онро аз дил дур кунад ва онро барои худ зишт пиндорад.

Дар ҷомеъай исломи ки барои мусалмонон лозим аст ки решашои ҳасад ва буғзро нобуд кунад, ва бо касеки ҳасад меварзад ҳамкори нанамоянд. Балки ҷониби касеро бигирад ки ба у ҳасад шуда аст. Зеро ӯ мазлум воқеъ шуда аст ва бояд бо у эҳсоси ҳамдарди шавад. Ва агар чунин накунем ҳаққи ухувват ва бародарии исломиро риъоят накардаем.

Набояд фаромуш кунем ки ҳасодат дар миёни занон аз мардон дида бештар аст.Хусусан дар миёни занонеки дар зиндагии зану шавҳари бо ҳам шарик ҳастанд, чун ҳар яки аз онҳо меҳоҳад ҳарчи бештар таваҷҷуҳи шавҳарашро ба худ ҷалб намояд.

Ҳачунин миёни касонеки кори муштарак доранд. Ба хотири мансаб ва молу давлат ҳасодат рўй медиҳад. Зеро ҳар кадом аз онҳо хоҳони саҳми бештар мешавад то аз саҳми дигарон коста шавад. Ҳамчунин ба касонеки мавриди таваҷҷуҳ ва эҳтироми мардум қарор мегиранд ҳасодат мешавад. Монанди ҳасодати бародарони Юсуф нисбат ба вай ва ҳасодати Қобил нисбат ба Ҳобил. Чун Ҳудованд қурбонии Ҳобилро қабул карда буд, vale қурбонии Қобилро напазируфт ва Қобил ба хотири имон ва тақвое ки Ҳудованд насиби Ҳобил гардонида буд ба у ҳасодат меварзид. Ва ҳамчунин ҳасодати яхудиён нисбат ба мусалмонон аз ҳамин қабил аст.

Маъруф аст ки нахустин нофармонии Ҳудо аз се чиз шурӯъ шуд, ки иборатанд аз: Тамаъкори, такаббур, ҳасад. Чунонки тамаъи одам ва кибри шайтон ва ҳасади Қобил сабаб шуд, ки онон аз фармони Ҳудо сарпечи кунанд. Дар ҳадис омада аст ки:

«ثلاث لا ينجو منها أحد: الحسد، والظن والطيرة وسأحدثكم بما يخرج من ذلك، إذا حسدت فلا تبغض وإذا ظننت فلا تتحقق وإذا تطيرت فامض».«

«Ҳеч касе аз се чиз начот пайдо намекунад ва ҳадди ақал яке аз онон дар ҳар инсоне вучуд дорад ки иборатанд аз: Ҳасад, гумони бад, фоли бад гирифтан, ва акнун ба шумо роҳҳои мубориза бо ононро мегӯям: Агар ҳасад варзиди душмани макун, агар ба чизе гумони бад карди онро амали макун, агар дар мавриди коре фоли бад гирифти онро ба анҷом бирасон» ибни Абидунё ин ҳадисро аз Абуҳурайра ривоят карда аст.

Дар кутуби сунан ( ибни Мочаҳ, Тирмизи, Насои, Абдуловуд) аз Паёмбар (с) ривоят шуда аст, ки фармуд:

«دَبٌ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمْمَ قَبْلَكُمْ الْحَسْدُ وَالْبَغْضُ وَهِيَ الْحَالَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشِّعْرَ  
وَلَكُنْ تَحْلِقُ الدِّينَ»

«Бемориҳои умматҳои пешин дар миёни шумо низ нуфуз карда аст, ки иборатанд аз : Ҳасад, буғз, ва инҳо тарошанда ва аз байн барандашад, намегуям ки мӯйҳоро метарошад, балки инҳо дини инсонро метарошанд ва аз байн мебаранд».

Паёмбари акрам (с) ҳасад ва буғзро бемори номида аст, ҳамчунонеки баҳилиро бемори номида фармууда аст:

«وَأَيُّ دَاءٍ أَكْبَرُ مِنَ الْبَخْلِ».

«Ва чи беморие аз бухл бузургтар аст». Пас бояд инҳоро дард ва бемори донист. Дар ҳадиси дигаре Паёмбари акрам(с) мефармояд:

«أَعُوذُ بِكُمْ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ».

«Павардигоро! Аз ахлоқи мункар, ҳавову ҳавас ва бемориҳои зишт ба ту паноҳ мебарам».

Худованд дар мавриди расули Худо (с) мефармояд:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم ٤]

«Эй Паёмбар! Ту дорои ахлоқи бисёр писандида ва бузурге ҳасти» Қалам 4.

Ибни Аббос ва ибни Уяйна ва Аҳмад ибни Ҳанбал мефармоянд ки: (خلق عظيم) ба маънои дини ислом аст. Ойша (р) мефармояд: «Ахлоқи Паёмбари Худо

Куръон буд». Ҳасани Басри мегүяд: «Ахлоқ ва одоби Куръони ҳамон хулуқи азим аст».

Ҳавас як чизи оризи аст, аммо бемори чизе аст ки қалбро ба дард меоварад ва боиси фасоди он мешавад. Дар ҳадиси қабли ҳасад дар канори бухл зикр шуда буд, зеро шахси ҳасуд дўст надорад, ки фазли Худованд ба чуз худаш шомили каси дигаре ҳам бишавад. Ва ба тадриҷ ҳасудияш ба буғз ва кина табдил мешавад. Ў дўст дорад неъмати Худоро аз шахси маҳсуд зоил шавад, вале то Худованд наҳоҳад ҳеч иттифоқе намеафтад. Ба хотири ҳамин аст ки худи ҳасадқунанда ба кор мешавад то ба маҳсуд зарар ва зиёне бирасонад. Чунончи Қуръон дар мавриди Умматҳои дигар мефармояд:

﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَدًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ ﴾ [الجاثية ١٧]

«Ва онҳоро дар бораи он амр (кори нубувват ва шариъат) далелҳое равшан додем. Ва дар он аз рӯи ҳасаду кина ихтилоф накарданд, магар он гоҳ ки дониш (дар бораи ҳақиқати дин ва аҳкоми он) ёфтанд. Худо дар рӯзи қиёмат дар он чӣ ихтилоф мекарданд, доварӣ хоҳад кард» Ҷосия 17.

Ихтилофашон ба иллати адами илм ва ҷаҳлашон набуд, балки онҳо ҳақро мешинохтанд, вале баъзе аз онҳо ба сабаби ҳасодат ба дигарон таҷовуз ва бағоват карданд.

Анас ибни Молик (р.з) мегӯяд Паёмбари акрам фармуданд:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحَاسِدُوا  
وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَقَاطِعُوا وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ  
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فِي صِدْرٍ هَذَا وَيَصِدْرُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُأُ بِالسَّلَامِ».

«Нисбат ба ҳамдигар ҳасодат наварзед ва буғз надошта бошед ва бо ҳамдигар душмани накунед ва ба яқдигар пушт нагардонед, ва бандагони ҳақиқии Ҳудованд бошед ва бо яқдигар бародарвор зиндаги кунед. Барои инсони мусалмон чойз нест ки беш аз се руз бо бародари мусалмонаш қатъи робита кунад. Тавреки бо ҳам рӯбару бишаванд ҳар кадом чехраашро баргардонад. Ва беҳтарини он ду нафар касе аст, ки шурӯй ба салом кунад».

Дар ҳадиси дигаре Анас ибни Молик (р.з) мегүяд:  
Паёмбари акрам(с) фармуданд:

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «وَالَّذِي  
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

«Савганд ба зотеки чонам дар дасты үст, ки ҳеч касе аз шумо муъмин ба шумор намеравад, то замонеки ончиро ки барои худ дўст дорад барои бародари муъминаш дўст дорад».

Худованд низ мефармояд:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمْنَ لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصْبَحْتُمُ مُّصِيَّةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ  
مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٦﴾ وَلَمَنْ أَصْبَحْتُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ  
مَوَدَّةٌ يَلْيَنَّتِي گُنْثَ مَعْهُمْ فَأُفْرَزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٧﴾﴾ [النساء ٧٣-٧٦]

«Ва аз миёни шумо касест, ки дар майдони ҷанг таъхир мекунад. Ва чун ба шумо балое расад, мегүяд: «Худо дар ҳаққи ман чӣ инъоме кард, ки дар он рӯз ҳамроҳашон набудам.

Ва чун моле аз ҷониби Худо насибатон шавад, ҷунонки гӯй миённатон ҳеч гуна дўстие набудааст,

гүяд: «Эй кош, ман низ бо онҳо мебудам ва ба комёбие бузург даст меёфтам!» Нисо 72-73.

Ин даранг кунандагон ва пушт кунандагон ба чиҳоди дар роҳи Ҳудо ончиро ки барои худ дӯст доштанд барои бародари мусалмонашон намеписандиданд, балки агар муъминон ба мусибате гирифтор меомаданд хушҳол мешуданд ва агар неъмате ба муъминон даст медод нороҳат мешуданд ва дӯст доштанд ки он неъмат ба онҳоҳам мерасид. Зоро мунофиқон фақат орзӯй неъматҳои дунявиро мекарданд ва ғарқи дунё парастӣ ва шефтаи зоҳири он шуда буданд. Чун онҳо Ҳудо ва Паёмбараҷ ва рӯзи қиёматро дуст намедоштанд ва ба онҳо имон надоштанд. Агар онҳо ба Ҳудо ва Паёмбари Ҳудо ва рӯзи қиёмат имон медоштанд бародарони муъмини худро низ дӯст дошта ва аз неъматҳоеки ба онҳо мерасид хушҳол ва аз мусибатеки ба имондорон мерасид нороҳат мешуданд. Ҳар қасро ончи ки муъминонро хушҳол менамояд, хушҳол накунад ва ончики муъминонро нороҳат мекунад, нороҳат накунад, аз ҷумлаи муъминон маҳсуб намешавад.

Омир Шаъбӣ (р) мегӯяд: Шунидам ки Нӯъмон ибни Башир (р) дар ҳоли ироди хутба мегуфт:

«سمعت رسول الله يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد  
إذا اشتكى منه شيء تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر».

«Шинидам ки Паёмбари Худо фармуд: Муъминон дар дӯст доштан, раҳм, шафақат, ва муҳаббату меҳрубони нисбат ба ҳамдигар мисли як часад ҳастанд, ки агар узве аз он ба дард ояд соири аъзои ҷисм ҳамдигарро барои муроқабат ва парастори аз он узв фаро меҳонанд».

Ҳамчунин Абумусои Ашъари (рз) мегӯяд: Паёмбари Худо бо фуру бурдани ангуштони дастхояш дар яқдигар фармуд:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ  
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا».

«Муъмин барои бародари муъминаш мисли пайкари як соҳтмон аст, ки баъзе аз он баъзе дигарро маҳкам медорад».